



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз « 15 » 04 соли 2021

№ 60

Дар бораи Нақшаи дохилиидоравии миёнамуҳлати
ислоҳоти идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2021-2023

Бо мақсади иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2020, №587 “Дар бораи Стратегияи идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023”, мутобиқи бандҳои 5 ва 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиқ шудааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Нақшаи дохилиидоравии миёнамуҳлати ислоҳоти идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Сарраёсати қарзи давлатӣ ва ҷалби сармоягузори давлатии Вазорати молия иҷрои саривақтии нақшаи болозикрро таъмин намояд.
3. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири молия – сарпарастии соҳа вогузор карда шавад.

Вазир

Ф. Қаҳҳорзода

**Нақшаи дохилиидоравии миёнамуҳлати ислоҳоти идоракунии қарзи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023**

№	Тадбирҳо	Воҳиди сохтори масъул	Муҳлат	Натиҷаҳо
Қисмати 1. Заминаи меъёрии ҳуқуқии идоракунии қарзи давлатӣ				
1.	Таҳия ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад” аз 11 декабри соли 1999, № 887 дар таҳрири нав. Таъмини методологияи ягона, тасниф ва таърифи қарзи давлатӣ, кафолатҳои давлатӣ ва дигар ўҳдадорихои шартӣ дар заминаи қонунгузорӣ ва меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон.	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	То охири соли 2021	Дар таҳрири нави Қонун таърифи идоракунии қарзи давлатӣ, ки ба амалияи оқилона мувофиқат мекунад, инчунин талабот оид ба таҳияи ҳатмии стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ ва ҳисоботи солона дар бораи натиҷаҳои татбиқи он ворид карда мешавад.

2.	Баррасии зарурати ба тасвиб расидани Фармоиши Вазорати молия оид ба ворид намудани тағйироти ҳарсола ба Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ ва нашри он.	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи якуми соли 2021	Ворид намудани тағйироти ҳарсола ба Стратегияи миёнамуҳлати идоракунии қарзи давлатӣ ва нашри он пешбинӣ карда мешавад.
3.	Таҳияи тақвими солона барои таҳияи Стратегияи нави миёнамуҳлати идоракунии қарзи давлатӣ барои солҳои 2024-2026.	Шуъбаи таҳлили қарзи беруна	Нимаи якуми соли 2023	Дар тақвими мазкур равандҳо ва амалҳои пешбинишаванда (масалан, ҷамъоварии маълумот, таҳлили сандуқи қарзӣ, таҳияи стратегия, барои баррасӣ пешниҳод намудан, тасдиқ), муҳлатҳо, инчунин воҳидҳои сохтори масъули Вазорати молия ва дигар вазорату идораҳои дахлдор муайян карда мешаванд.
4.	Таҳия ва қабули Стратегияи нави миёнамуҳлати идоракунии қарзи давлатӣ барои солҳои 2024-2026.	Шуъбаи таҳлили қарзи беруна	Нимаи дуюми соли 2023	Самтҳои афзалиятнок ва сценарияҳои идоракунии қарзи давлатӣ, инчунин баҳодиҳии хавфҳои сандуқи қарзӣ барои давраи ояндаи миёнамуҳлат (солҳои 2024-

				2026) муайян карда мешаванд.
5.	Таҳия, мувофиқасозӣ бо вазорату идораҳои дахлдор (аз ҷумла Бонки миллии Тоҷикистон) ва тасдиқи Барномаи қарзгирии берунаи давлатӣ (БҚБД) барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2023-2024.	Шуъбаи таҳлили қарзи беруна	То охири моҳи октябри соли 2021	Самаранокии мониторинги мунтазами раванди ҷалби қарзҳои беруна баланд бардошта мешавад. Ҷамъовариҳои беназорати қарзи беруна бо риояи қатъии талаботи Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ барои солҳои 2021-2023 пешгирӣ карда мешавад.
6.	Таҳия, мувофиқасозӣ бо вазорату идораҳои дахлдор (аз ҷумла Бонки миллии Тоҷикистон) ва тасдиқи Барномаи қарзгирии берунаи давлатӣ (БҚБД) барои соли 2023 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2024-2025.	Шуъбаи таҳлили қарзи беруна	То охири моҳи октябри соли 2022	
Қисмати 2. Баҳисобгирӣ ва ҳисоботи қарзи давлатӣ				
7.	Наشري саривақтии ҳисоботҳои семоҳа (на дертар аз рӯзи 10-уми моҳи якуми семоҳаи оянда) ва солона (то охири моҳи марти соли оянда), инчунин маводи омӯрӣ оид ба қарзи давлатӣ	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Доимӣ	Дастрасӣ ба иттилоот дар бораи қарзи давлатӣ барои ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор беҳтар карда мешавад;

	дар сомонаи расмии Вазорати молия Ҷумҳурии Тоҷикистон.			Таҷдиди назар шудани мавқеи Тоҷикистон дар рейтинги «The Public Debt Reports Heatmap» ва ҳисоботҳои дигаре, ки дар сомонаи расмии Бонки Ҷаҳонӣ нашр карда мешаванд.
8.	Санҷиши тамоми сабтҳои мавҷудаи қарзӣ – ҳам беруна ва ҳам дохилӣ.	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	То охири соли 2021	Кулли дурнамои хизматрасони қарз дуруст ва дақиқ мебошанд. Ҳисоботи мавҷуда оид ба қарзи давлатӣ бо мақсади инъикоси нишондиҳандаҳои хароҷот ва хавф такмил дода шудааст.
9.	Муттаҳид кардани тамоми маълумот оид ба қарзи давлатӣ ва ба системаи нави баҳисобгирии қарз гузаронидани он.	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	То охири соли 2021	Хавфҳои амалиётӣ, ки бо баҳисобгирии қарзи давлатӣ алоқаманданд, кам карда мешаванд.
10.	Насби низоми муосири баҳисобгирӣ ва идоракунии қарзи давлатии DMFAS ва омӯзонидани кормандони Вазорати молия ҷиҳати истифода	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи якуми соли 2022	Бо истифода аз барномаи DMFAS, кормандони Сарраёсати қарзи давлатӣ

	намудани низоми нави баҳисобгирии қарз.			<p>ва ҷалби сармоягузории давлатӣ метавонанд:</p> <p>1) Сабти тамоми маълумот дар бораи қарзи умумии давлатӣ, коғазҳои қиматноки қарзӣ, кафолатҳои давлатӣ, азнавқарздиҳӣ ва грантҳоро ба роҳ монанд;</p> <p>2) Дурнамои дақиқ ва ҳисоботҳои зарурии стандартӣ ва мухталиф, аз ҷумла ҳисоботҳо барои санҷиш, назорат ва бюллетенҳои омориро омода намоянд;</p> <p>3) Таҳлили сандуқи қарзиро, ки ҳамчун асос барои таҳияи стратегияҳои идоракунии қарзи давлатӣ хизмат мекунад, анҷом диҳанд.</p>
Қисмати 3. Рушди бозори дохилии коғазҳои қиматнок				
11.	Сиёсати нави барориши коғазҳои қиматноки давлатӣ дар бозори дохилӣ тавассути музоядаҳои шаффофи	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	То охири соли 2021	Сиёсати нави барориши коғазҳои қиматноки давлатӣ таҳия ва қабул

	рақобатпазир бо меъёрҳои фоизи бозорӣ қабул ва ба таври возеҳ муайян карда шавад.			карда шудааст. Музоядаҳои шаффофи рақобатпазир бо меъёрҳои фоизи бозорӣ баргузор карда мешаванд.
12.	Бо мақсади баланд бардоштани маълумотнокӣ вобаста ба тадбирҳои сиёсати давлатӣ ва нақшаҳо барои амалиёти бозорӣ, доир намудани мулоқотҳои мунтазам бо сармоягузори маҳаллӣ.	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Доимӣ	Маълумотнокии иштирокчиёни бозори дохилии коғазҳои қиматнок оид ба тадбирҳои сиёсати давлатӣ ва нақшаҳои амалиёти бозорӣ баланд бардошта мешавад.
13.	Таҳия ва тасдиқи барномаҳои қарзгирии солона барои векселҳо ва вомбаргҳои хазинадорӣ, инчунин тақвимҳои дахлдор барои барориши векселҳои давлатии хазинадорӣ дар асоси дурнамои идоракунии маблағҳои пулии Сарраёсати хазинадории марказӣ.	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	То охири моҳи октябри соли 2021	Идоракунии маблағҳои пулии Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияро беҳтар карда мешавад.
14.	Таҳияи лоиҳаи Қоидаҳои барориш ва гардиши коғазҳои қиматноки давлатӣ ва пешниҳод намудани он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ва тасдиқ.	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи дуюми соли 2021	Тадричан зиёд намудани ҳаҷм ва муҳлати гардиши коғазҳои қиматноки давлатӣ дар бозор, инчунин

				истифодаи меъёрҳои фоизи бозорӣ аз рӯи онҳо.
15.	Тақвият додани иқтисодии техникаи Вазорати молия барои гузаронидани таҳқиқоти бозор ва беҳтар намудани ҳамоҳангӣ бо Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди марказӣ барои барориши коғазҳои қиматноки давлатӣ.	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи якуми соли 2022	Кормандони раёсати идоракунии қарзи давлатӣ метавонанд таҳқиқоти дахлдори бозорро бо мақсади баланд бардоштани самаранокии барориши коғазҳои қиматноки давлатӣ анҷом диҳанд. Ҳамоҳангӣ бо Бонки миллии Тоҷикистон оид ба барориши коғазҳои қиматноки давлатӣ ва векселҳои хазинадорӣ такмил дода мешавад.
16.	Дар давраи навбатии Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ тадриҷан зиёдшавии ҳаҷм ва муҳлати гардиши коғазҳои қиматноки давлатӣ ба нақша гирифта шавад.	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи аввали соли 2022	Афзоиши талабот ба коғазҳои қиматноки давлатӣ аз ҷониби иштирокчиёни бозор.

Қисмати 4. Таҳлили устувори қарз

17.	Гузaronидани таҳлили ҳамасолаи қарзи давлатӣ бо дарназардошти зарурати ҷалби маблағгузори иловагӣ барои анҷом додани сохтмони иншооти стратегии кишвар тавассути Сиёсати ҷалби қарзҳои ғайриимтиёзнок (NCBP) ва Сиёсати молиявии рушди устувор (SDFP).	Шуъбаи таҳлили қарзи беруна	Тӯли тамоми давраи нақшаи ислоҳот (солҳои 2021-2023) на камтар аз як маротиба дар як сол	Барои нигоҳ доштани устувори молияи давлатӣ тамоми хавфҳои имконпазир дар ҳолати ҷалби қарзҳои ғайриимтиёзнок ба инобат гирифта мешаванд.
18.	Муайян ва таҳлил кардани монеаҳои мавҷуда дар самти рушди самараноки бозори аввалия ва такрорӣ қиматноки давлатӣ.	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	То охири соли 2021	Монеаҳои мавҷуда дар самти рушди бозорҳои аввалия ва такрорӣ қиматноки давлатӣ муайян ва таҳлил карда мешаванд. Роҳҳои самараноки ҳалли ин мушкилиҳо таҳия карда мешаванд.
19.	Ташкили барномаи функционалии кор бо бозори қарзҳои қиматнок, ки ҳамкориҳои дуҷонибаи байни Вазорати молия, сармоягузoron ва аҳли ҷомеа оғоз намуда, бо ин	Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи якуми соли 2022	Миёни Вазорати молия, сармоягузoron ва аҳли ҷомеа ҳамкорӣ ба роҳ монда мешавад.

	васила эътимоди бештар ба коғазҳои қиматноки давлатӣ дар бозорро ба вуҷуд меорад.			Эътимоди иштирокчиёни бозор ба коғазҳои қиматноки давлатӣ баланд бардошта мешавад.
20.	Баланд бардоштани иқтисодии кормандони Вазорати молия барои таҳлили амиқи хароҷот, хавфҳои сандуқи қарзӣ ва ба роҳбарият манзур намудани вариантҳои гуногуни қарзгирӣ ҷиҳати баланд бардоштани сифати умумии стратегияи идоракунии қарз.	Раёсати идоракунии қарзи беруна; Раёсати идоракунии қарзи давлатӣ	Нимаи дуюми соли 2022	Кормандони Вазорати молия метавонанд хароҷот ва хавфҳои сандуқи қарзиро таҳлил карда, инчунин натиҷаҳо ва оқибатҳои сценарияҳои гуногуни қарзгириро ба роҳбарияти вазорат пешниҳод намоянд.